

«ТАСДИҚ МЕКУНАМ»



Ректори Донишгоҳи давлатии
омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ,
доктори илмҳои таърих
Ибодуллоҳозода А. И.

«29 ноябр 2022 с.

ХУЛОСАИ

**кафедраи сиёсатшиносии Донишгоҳи давлатии
омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ**

Диссертасияи Ҳабибов Далер Абдуллоевич дар мавзӯи: «Масъалаҳои ташаккулёбии маркетинги сиёсӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои сиёсӣ ба шиносномаи ихтисосҳои Комиссияи олии аттестацисионӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи ихтисоси 23.00.02 – Ниходҳо, равандҳо ва технологияҳои сиёсӣ дар кафедраи сиёсатшиносии Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ ичро карда шудааст.

Дар марҳалай омода намудани диссертасия Ҳабибов Далер Абдуллоевич ҳамчун унвонҷӯи кафедраи сиёсатшиносии Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ фаъолият намуд.

Ҳабибов Д.А. соли 1992 факултети забонҳои Шарқи Донишгоҳи миллии Тоҷикистонро бо ихтисоси «Муаллими забони ҳиндӣ, забон ва адабиёти тоҷик» хатм кардааст. Соли 2014 Академияи дипломатии Федератсияи Россияро бо ихтисоси магистр дар самти муносибатҳои байналмилалӣ хатм намудааст.

Шаҳодатнома оид ба супоридани имтиҳони номзадӣ аз санаи 27.12.2022, таҳти №1001 аз ҷониби Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон дода шудааст.

Роҳбари илмӣ - доктори илмҳои фалсафа, профессор Хидирзода Махфират Умар, ба ҳайси узви Комиссияи марказии интихобот ва роъйпурсии Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият менамояд.

Вобаста ба натиҷаҳои муҳокимаи рисола хулосаҳои зерин қабул гардианд: Аҳамияти инкишофи назарияи маркетинги сиёсӣ пеш аз ҳама бо талаботи умумӣ ба таҳқиқотҳои илмии дилҳоҳ зуҳуроти ҳаёти ҷамъиятӣ, ки аз рӯйи нақши худ дар ҳаёти ҷомеа муҳим ва аз рӯйи соҳтори худ мураккаб аст, муайян карда мешавад. Бо инкишофи равишҳои демократӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, маркетинги сиёсӣ ба радифи табии ҳаёти сиёсии кишвар табдил меёбад. Муҳиммияти мавзӯи пешниҳодшуда дар он ифода меёбад, ки назарияи маркетинги сиёсӣ умуман дар Тоҷикистон то ҳанӯз ба қадри кофӣ таҳқиқ нашудааст ва ин шояд аввалин қӯшиши таҳлили илмии падидаи мазкур бошад. Аз назари муаллиф, сабаби якуми вазъияти мазкур пеш аз ҳама ба табииати маркетинги сиёсӣ алоқаманд аст. Дар сиёсатшиносӣ,

ҳамчун системаи донишҳо, маркетинги сиёсӣ як қисми ба истилоҳ «сиёсатшиносии амалӣ» мебошад, ва аз ин сабаб онро ба қисми технологи ҳаёти сиёсӣ нисбат додан мумкин аст. Бинобар ин, тасвири технологии маркетинги сиёсӣ афзалият дорад.

Сабаби дигари нокифоя таҳқиқ шудани мавзӯи мазкур дар он ифода меёбад, ки густариши маркетинги сиёсӣ дар солҳои 90-уми асри XX дар ҳудуди собиқ шӯравӣ, аз ҷумла дар Ҷумҳурии Тоҷикистон масъалаҳоеро дар миён гузошт, ки дар Ғарб, дар худи ватани маркетинги сиёсӣ дучор намегарданд.

Муҳиммияти муроҷиат ба ҷанбаи усулии таҳқиқоти мавзӯи мазкур аз он сабаб аст, ки мағҳуми маркетинги сиёсӣ ва мағҳумҳои дар таҳқиқоти маркетинги сиёсӣ истифодашаванда, дар сиёсатшиносии ватани ҳанӯз ба «ҳаҳиран пайдошуда» ва устувор нашуда, мансубият доранд.

Аҳамияти дарки илмии маҳсусусиятҳо ва мушкилоти рушди маркетинги сиёсӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба як қатор омилҳои назаррас асос ёфтааст. Пеш аз ҳама, ин тақозои воқеии маркетинги сиёсӣ дар бозори муосири сиёсӣ мебошад, ки дар шароити барқароршавии системаи интихоботҳои демократӣ дар Тоҷикистон ва дарки он ки баланд бардоштани самаранокии технологияҳои маркетингии дар бозори сиёсии ҷумҳурӣ истифодашаванда бе дар назар гирифтани ҳусусиятҳои ин бозор, аз ҷумла дар минтақаҳои кишвар, номумкин аст.

Дуюм, зиддиятҳо ва парокандагии барқароршавӣ ва рушди маркетинг ҳам дар марказ ва ҳам дар минтақаҳои кишвар ҷой дорад, ки бо тамоюли маҳдудшавии бозори сиёсӣ, норасоии мутахассисони қасбӣ (бозоршиносон, технологҳои сиёсӣ), таъсири саҳти воситаҳои маъмурии “қоиди бозӣ”-ро дар майдони сиёсӣ тағйирдиҳанда, дар рафти маъракаҳои интихоботӣ истифода кардани монеаҳои гуногун муайян мегардад.

Сеюм, истифодаи системаи омехтаи интихоботҳо (мажоритарӣ ва пропорционалӣ) системаи интихоботиро ба самти баланд бардоштани нақши он дар бозори сиёсии ҳизбҳои сиёсӣ дигаргун мекунад. Дар ин гуна шароит, зимни интихобот ба интихобкунандагон бештар на имиҷи номзадҳо, балки имиҷи ҳизбҳо, платформаи идеологӣ ва барномаҳои сиёсии онҳо бояд пешниҳод карда шаванд, ки табиатан нақши тамоми баҳшҳо ва намояндагиҳои ҳизбиро дар муборизаи рақибона барои интихобкунандагон меафзояд. Таъйини маркетинги интихоботӣ низ дар расондани ёрӣ ба ҳизбҳои сиёсӣ ва номзадҳо зимни таҳия ва гузаронидани маъракаи самараноки интихоботӣ, ифода меёбад.

Бешубҳа, ҳамаи ин масъалаи маркетинги сиёсиро дар маъракаи интихоботӣ ва мудирияти давлатии сиёсӣ муҳим мегардонад, аммо аниқ аст, ки асоси илмии маркетинги интихоботиро ташаккул дода, дар бораи нақш ва аҳамияти оғози беҳадафӣ дар рафтори интихобкунандагон, таҳқиқи интизории сиёсии онҳо, афзалият додан ва ангезаҳоро фаромӯш кардан нашояд. Бо ин сабаб маркетинги интихоботӣ дар як вақт ҳам илм ва ҳам санъатро муаррифӣ мекунад, ки низ ба фаҳмиши илмӣ ниёз дорад. Муҳиммияти ба ҳисобигрии ҳусусиятҳо ва тамоюлҳои инкишофи ҷомеа, ҳусусиятҳои минтақавии ҳамкории байниҳамдигарии ниҳодҳои давлатӣ,

чомеаи шаҳрвандӣ, нуҳбагони сиёсӣ ва миллӣ, роҳбарон ва ҳизбҳои сиёсӣ меафзояд. Инчунин нақши Воситаҳои ахбори омма дар системаи интихоботӣ, соҳтори мудирияти чомеа, ки ҳамчун як навъи ВАО – миёнарави ин дигаргунихо баромад мекунад, боло меравад.

Аҳамияти назариявӣ ва амалиитаҳқиқот аз он иборат аст, ки мукаррароти назариявӣ ва хулосаҳои дар рисола мавҷудбуда имкони ба таври воқеӣ пурра кардани донишҳои илмии аз тарафи сиёсатшиносии ватанӣ ҷамъоваришударо оид ба масъалаҳои пайдоиш ва инкишофи маркетинги сиёсӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, нақши он дар идоракуни раванди маъракаҳои сиёсӣ-интихоботӣ ва мудирияти давлатии сиёсӣ ва таъсири он ба интихоби сиёсии интихобкунандагонро фароҳам меоранд.

Иштироки шахсии унвонҷӯ дар дарёфти натиҷаҳо, ки дар рисола нишон дода шудаанд. Муаллифи диссертатсия шахсан дар муайян намудани муҳимијат, мақсад ва вазифаҳои таҳқиқот, натиҷаҳои асосии таҳқиқоти мазкур вобаста ба масъалаҳои ташакулёбии маркетинги сиёсӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок намудаанд.

Мақсади асосии диссертатсия. Мақсади диссертатсия асосноккунии маркетинги сиёсӣ ҳамчун раванди табиӣ, vale барои Ҷумҳурии Тоҷикистон раванди сиёсии нав, ки бо мантиқи худ ва талабот ба ҳаёти сиёсӣ фарқ мекунад, амалкардҳои нав ба маркетинги сиёсӣ дар маъракаи интихоботӣ ва мудирияти давлатии сиёсӣ, тақсимбандии бозори сиёсӣ, мавқеъгирии маҳсулоти сиёсӣ, нақши ВАО дар маъракаи интихоботӣ асоснок карда мешаванд, қатъӣ будани дастгоҳи зимни таҳқиқоти маркетинги сиёсӣ истифодашаванда ба низом дароварда мешавад.

Асоси методологии таҳқиқоти диссертациониро таҳқиқотҳои бунёдии олимони хориҷӣ, россиягӣ ва ватанӣ ташкил додаанд, ки ба таҳлили падидай маркетинги сиёсӣ, таҳқиқотҳои оид ба назария ва усулҳои маркетинги сиёсӣ, технологияҳои сиёсӣ ва интихоботӣ (Т. Амблер, Ф. Гоулд, А. И. Ковлер, Е. Г. Морозова, С. А. Фаер), хусусиятҳои бозори сиёсӣ ва таъсири он ба соҳтор ва хусусияти муносибатҳои сиёсӣ-ҳукуматӣ (П. Бурде, М. Вебер, Де Барделебен, В. Н. Иванов, Т. Р. Инглхарт, Д. Кола, Г. В. Осипов, А. С. Панарин, Ж. Т. Тощенко, В. А. Ядон), маҳсусияти ташкил ва гузарондани маъракаҳои гуногуни сиёсӣ, аз ҷумла интихоботӣ (О. П. Кудинов, Е. Малкин, А. А. Мирошниченко, Е. Сучков, Б. Ф. Усманов) ва рафтори иштирокчиёни бозори сиёсӣ (Г. Н. Артемов, Г. В. Голосов, В. Я. Гельман, С. Липсет, А. Ослон, Е. Б. Шестопал) баҳшида шудаанд.

Дар ин маврид тарзи таҳлили системавӣ-функционалӣ истифода шудааст, ки ба баррасии маркетинги сиёсӣ-интихоботӣ ҳамчун зухуроти ягона, ҳамчун системаи идоракуни равандҳои сиёсӣ ва кушодани соҳтор ва вазифаҳои маркетинги сиёсӣ дар маъракаи интихоботӣ ва мудирияти давлатии сиёсӣ имкон медиҳад.

Заминаи қонунгузорӣ ва амалии таҳқиқотро санадҳои меъёрии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Федератсияи Россия, асарҳои илмии олимони маъруфи хориҷӣ, россиягӣ ва ватанӣ, маълумотҳои гуногуни дар нашрияҳои даврии матбуотӣ ва шабакаи Интернет ташкил медиҳанд.

Аҳамияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот аз он иборат аст, ки муқаррароти назариявӣ ва хулосаҳои дар рисола мавҷудбуда имкони ба таври воқеӣ пурра кардани донишҳои илмии аз тарафи сиёсатшиносии ватанӣ ҷамъоваришуҷаро оид ба масъалаҳои пайдоиш ва инкишофи маркетинги сиёсӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, нақши он дар идоракунии раванди маъракаҳои сиёсӣ-интихоботӣ ва мудирияти давлатии сиёсӣ ва таъсири он ба интихоби сиёсии интихобкунандагонро фароҳам меоранд.

Муқаррароти асосии рисола (диссертатсия) ва маводи дар он умумигардонидашудаи таҷрибавӣ дар рафти таҳқиқотҳои минбаъдаи илмии масъалаи мазкур, дар тартиб додани дастуралмалҳои илмӣ ва илмӣ-методӣ, дар ҳондани курсҳои маҳсус оид ба ҷомеашиносии сиёсӣ ва маркетинги сиёсӣ метавонанд истифода гарданд. Таҳлили гузаронда шуда ва тавсияҳои таҳиягардида дар таҷрибаи банақшагирӣ ва доир соҳтани маъракаҳои интихоботӣ манфиатнок ҳоҳанд буд.

Навоварии илмии таҳқиқот аз инҳо иборат мебошад:

1. Таърифи маркетинги сиёсӣ дар маъракаи интихоботӣ ҳамчун фаъолият оид ба идоракунии раванди омӯзиш ва ояндабинии талабот ба “маҳсулот”-и сиёсӣ, созмон додани намудҳои нави он мутобиқи талаботҳо ва интизориҳои бозори сиёсӣ, боло бурдани ҷолибият ва пешбурди муваффақонаи “маҳсулот”-и мавриди ниёзбудаи сиёсӣ дар фазои интихоботӣ, бо истифодаи технологияҳои мутобиқ ва самараноки сиёсӣ-интихоботӣ, пешниҳод карда шудааст.

2. Чунин ҳусусиятҳои бозори муосири сиёсии ҷумҳурӣ, ба монанди ташаккулнаёфта ва маҳдуд будани шумораи иштирокдорони он, парокандагӣ, якрангӣ ва ё нофаҳмо будани барномаҳои сиёсӣ пешниҳодшаванд ва роҳҳалҳои дигари масъалаҳои моҳияти иҷтимоӣ дошта, муайян карда шудаанд.

3. Маҳсусияти маркетинги сиёсӣ дар маъракаи интихоботӣ ва мудирияти давлатии сиёсӣ дар Тоҷикистон нишон дода шудааст: мутобиқшавии сустӣ он ба шароитҳои иҷтимоӣ-сиёсии кишвар, доираи маҳдуди технологияҳои сиёсӣ-маркетингии истифодашаванд дар шароити рушднаёфта будани ҷомеаи шаҳрвандӣ, фарҳанги шаҳрвандӣ ва сиёсӣ, ки самаранокии маркетинги сиёсиро дар Тоҷикистони муосир кам мекунанд.

4. Хулоса дар бораи он бароварда шудааст, ки дар замони муосир таҳқиқотҳои сиёсӣ-маркетингӣ ва ояндабинии маъракаҳои сиёсӣ-интихоботӣ бовучуди зарур буданашон, ҳанӯз комилан инкишоф наёфтаанд, онҳо дар ҳолатҳои нодир ба таври маҳдуд, сода ва ғайрикасбӣ доир карда мешаванд.

5. Чунин маҳсусиятҳои истифодаи технологияҳои таҳия кардан ва пешбурди “маҳсулот”-и сиёсӣ ҳамчун содагӣ ва якрангии тавсифҳои имиҷии намудҳои пешниҳодшавандай “маҳсулот”, паст кардани сифатҳои барномавӣ-сиёсӣ дар баробари пурзӯр намудани шахсигардонии он, водор кардани интихобкунанда ба интихоби эҳсосотӣ, на мақсадноки “маҳсулот”-и сиёсӣ, истифодаи табиатан расмии фақат муоширатҳои нисбатан машҳури сиёсӣ (матбуот, интиқоли суроғавии маводҳои таблиғотӣ, тасарруфи варақагӣ, таблиғоти берунӣ), самтгирӣ ба созмон додани имиҷи сарварони

сиёсӣ, на ҳизбҳои сиёсӣ, истифодаи технологияи воситаҳои маъмурии ҳокимияти давлатӣ, чудо карда шудаанд.

6. Тарзи таҳқиқи мақсаднок, вазифавӣ, имичӣ, иттилоотӣ-таҳлилӣ ва захиравӣ ба арзёбии самаранокии маркетинги сиёсӣ дар маъракаи интихоботӣ ва мудирияти давлатии сиёсӣ асоснок карда шудаанд, ки ҳамчун асос барои муайянкунии меъёрҳои ин самаранокӣ хизмат карда метавонанд.

Аҳамияти назариявӣ ва амалии диссертатсия аз он иборат аст, ки муқаррароти назариявӣ ва хуносахои диссертатсия барои ба таври густурда омӯхтани масоили пайдоиш ва рушди маркетинги сиёсӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, нақши он дар идоракунии раванди маъракаҳои сиёсӣ ва интихоботӣ, мудирияти давлатии сиёсӣ ва таъсири он ба интихоби сиёсии интихобкунандагон имконият фароҳам меоранд.

Муқаррароти асосии диссертатсия ва маводи дар он умумигардонидашудаи таҷрибавиро метавон дар раванди таҳқиқоти минбаъдai илмии масъалаи мазкур, дар тартиб додани дастуралмҳои илмӣ ва илмӣ-методӣ, дар хондани курсҳои маҳсус оид ба ҷомеашиносии сиёсӣ ва маркетинги сиёсӣ мавриди истифода қарор дод. Таҳлили гузаронидашуда ва тавсияҳои таҳиягардида дар таҷрибаи банақшагирий ва доир соҳтани маъракаҳои интихоботӣ манфиатнок ҳоҳанд буд.

Асосҳои назариявии таҳқиқотро корҳои илмии олимон ва муаллифон, ки дар шакли монографияҳо, дастурҳои таълимӣ, мақолаҳои илмии дар маҷалаҳои тақризшавандай байналмилалӣ, инчунина асарҳои Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, маҳзанҳои электронии интернетӣ ташкил менамоянд.

Корҳои нашршуда ва автореферат мазмуни асосии диссертатсияро инъикос менамоянд.

Мақолаҳои илмии муаллиф, ки дар маҷалаҳои илмии тақризшавандай Комиссияи олии аттестационии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон нашр шудаанд:

Монография: [1-М] **Ҳабибов Д.А.** Миграционные процессы в Республике Таджикистан.-Душанбе. «Ирфон». 2015.104 с.

Мақолаҳо:

[2-М] **Ҳабибов Д.А.** Некоторые теоретические и практические вопросы государственного регулирования избирательной кампании (на примере Республики Таджикистан)// Вестник Университета(Российско-Таджикский (славянский) университет). 2016. №1(52). –С.114-119. ISSN: 2077-8325

[3-М] **Ҳабибов Д.А.** Маркетинги сиёсӣ дар маъракаи интихоботӣ//Ахбори Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳукуқи ба номи Баҳоваддинови АИ ҶТ.Душанбе. 2016. №4 –С. 81 – 86. ISSN 0235-005Х.

[4-М] **Ҳабибов Д.А.** СМИ в качестве инструмента политического маркетинга в избирательной кампании// Вестник Таджикского национального университета. 2016.№2/1(193). –С. 297 – 303. ISSN 2413-5151

[5-М] **Ҳабибов Д.А.** Мафхум ва намудҳои маркетинги сиёсӣ// Тоҷикистон ва ҷаҳони имruz. Маркази тадқиқоти стратегии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. 2016. №1(51). С. 58 – 64. ISSN 2075 – 9584

[6-М] **Ҳабибов Д.А.** Политический маркетинг в избирательной системе// Вестник Таджикского национального университета. 2016. № 2/2(197). –С. 297 – 303. ISSN 2413-5151

Диссертасияи Ҳабибов Далер Абдуллоевич дар мавзӯи «Масъалаҳои ташаккулёбии маркетинги сиёсӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», ки барои дарёғти дараҷаи илмии номзади илмҳои сиёсӣ аз рӯи ихтисоси 23.00.02 – Нижодҳо, равандҳо ва технологияҳои сиёсӣ пешниҳод гардидааст, кори илмии анҷомёфтани бунёди буда, тамоми хусусиятҳои кори диссертациониро дар худ ифода менамояд.

Кори диссертационии мазкур ба Шӯрои таҳассусии 6D/КОА-001 назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон пешниҳод мегардад.


Хулоса дар бораи диссертасияи Ҳабибов Далер Абдуллоевич дар маҷлиси кафедраи сиёsatшиносии Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ қабул гардидааст.

Дар маҷlis 14 нафар иштирок намуданд. Натиҷаҳои овоздиҳӣ: «тарафдор» - 14 нафар, «муқобил» - нест, «бетараф» - нест, протоколи № 4, аз 26 ноябрисоли 2022.

Мудири кафедраи сиёsatшиносии
ДДОТ ба номи С. Айнӣ,
н.и.сиёсӣ, дотсент


Бедилзода Ҳ. К.

Котиби маҷлиси кафедра


Амирорд Т. Ш.

Имзои Бедилзода Ҳ. К. ва
Т.Ш. Амирордо тасдиқ менамоям:
Сардори раёсати кадрҳо ва
корҳои маҳсуси ДДОТ
ба номи С. Айнӣ



Мустафозода А.

« 26 » ноябрисоли 2022